

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»:



Ректори Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба номи
Садриддин Айнӣ,
профессор Ибодуллоҳода А.И.
«15» 12 соли 2022

ХУЛОСАИ

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ОМӯЗГОРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ САДРИДДИН АЙНӢ

Диссертасияи «Поэтикаи зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯи иҳтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ дар кафедраи назария ва таърихи адабиёти факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ба анҷом расидааст.

Ализода Наврӯз Алӣ соли 2008 факултети адабиёти Донишгоҳи Кобулро (бахши шабона) ҳатм намудааст. Ӯ аз 25 июли 1993 то 10 сентябри 1997 ба ҳайси раиси Амнияти миллии вилояти Бомиёни Афғонистон, аз 21 июни соли 2002 то 20 декабря соли 2002 ба ҳайси узвии ҳайати таҳрири раёсати нашриёти Ҳилоли Аҳмари Афғонистон, аз 20 декабря соли 2002 то 11 апрели соли 2005 дар вазифаи муовини раёсати дафтар (асноду иртибот)-и созмони Ҳилоли Аҳмари Афғонистон, аз 11 апрели соли 2005 то 9 декабря соли 2007 ба сифати раиси равобити байналмилалӣ ва инкишоф, аз 9 декабря соли 2007 то 14 февраля соли 2009 ба ҳайси раиси баррасӣ ва арзёбии созмони Ҳилоли Аҳмари Афғонистон, аз 14 февраля соли 2009 то 3 января 2011 дар вазифаи раиси Маҷастунҳои Афғонистон, аз 3 января соли 2011 то 8 июля соли 2011 ба ҳайси раиси равобити байналмилалӣ ва инкишофи созмони Ҳилоли Аҳмари Афғонистон, аз 8 июля соли 2011 то 9 октября соли 2012 ба сифати раиси Лужистик ва тадорукоти созмони Ҳилоли Аҳмари

Афғонистон, аз 9 октябри соли 2012 то 30 марта соли 2016 ба сифати раиси баррасӣ ва арзёбии созмони Ҳилоли Аҳмари Афғонистон, аз 30 марта соли 2016 то 9 майи соли 2021 ба ҳайси муовини сакартарчанроли Ҳилоли Аҳмари Афғонистон дар умури ҳимоявӣ ва амалиётӣ, аз 9 майи соли 2021 то 30 октябри соли 2021 ба ҳайси муовини сакартарчанроли Ҳилоли Аҳмари Афғонистон ва ба сифати сарпасти Ҳилоли Аҳмари Афғонистон кору фаъолият намудааст.

Дар соли 2011 то 2013 ба шуъбаи магистратураи ДДОТ ба номи С.Айнӣ дохил шуда, онро соли 2013 аз рӯйи ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик хатм намудааст. Аз соли 2014 то соли 2022 дар шуъбаи аспирантураи ДДОТ ба номи С. Айнӣ фаъолияти илмию пажуҳишӣ намудааст.

Мавзуи диссертатсияи номзадияш дар шурои олимони Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ аз 28.12.2017, қарори №6/9.2 тасдиқ шудааст.

Роҳбари илмии Ализода А.А. доктори илми филология, профессори кафедраи назария ва адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ Муллоев Абдусамад мебошад.

Аз муҳокимаи диссертатсия чунин натиҷагарӣ карда шуд:

Гирдоварию пажуҳиши поэтикаи жанри зарбулмасали форсизабонони адабиёти гуфтории Афғонистон аз минтаҳои гуногуни Афғонистон, кишвари Тоҷикистон ва Эрон мавриди исифода қарор гирифтааст ва ба тариқи муқоиса кори хуби илмӣ сурат гирифтааст.

Зарбулмасал яке аз мубрамтарин жанрҳои фолклорӣ мебошад, ки муҳаққиқони соҳаи фолклоршиносӣ дар тамоми кишварҳои дунё ба гирдоварӣ, нашр ва таҳқиқи он машғул буда, рисолаҳои илмӣ таълиф намудаанд.

Дар аввали қарни XXI моҳияти жанрҳои фолклорӣ ва густариши онҳо дар байни мардум таваҷҷуҳи муҳаққиқони соҳаро бештар ҷалб намуд. Дар кишварҳои гуногуни олам ба мавқеи зарбулмасал дар байни

мардум осори таҳқиқии зиёд таълиф гардид. Дар ин замина баҳсҳои ҷолибе ба вучуд омад, ки ҳамаи ин ба омӯхтани аҳаммияти зарбулмасал дар адабиёти гуфторӣ арзишманд аст.

Дар Афғонистон низ аз нимаи дуюми қарни XX то имрӯз, муҳаққиқон ба аҳаммияти ин жанр дар тарбияи инсон, гирдоварӣ, нашр ва таҳқиқи он таваҷҷуҳ карда, то ҳадде ба таҳқиқи илмии он машғул шудаанд. Аммо то ба ҳол рисолаи илмие роҷеъ ба корҳои то имрӯз ба анҷомрасидаи зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон таълиф нашудааст. Ба ин далел, мавзуи рисолаи илмии мазкур таҳқиқи зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон мебошад, ки дар фолклоршиносӣ ва адабиётшиносии Афғонистон аҳаммияти назарӣ ва амалий дорад.

Зарбулмасал дар рӯзгори маъмулии одамон дар тули қарнҳо ҳамчун андарзу ҳикмат барои тарбияи мардум, чун сабаки зиндагӣ нақши арзишмандро бозидааст. Аз ин ҷиҳат, ба таври густурда мавриди таҳқиқ ва таҳлил қарор додани ин жанри хеле машҳури шифоҳӣ аз ҳар ҷониб дорои аҳаммияти илмӣ мебошад. Чунки ин жанр на факат барои панду андарзи одамон, балки ҳамчун воситаи тасвири бадеӣ дар осори адибон низ ба таври фаровон ба кор рафтааст. Ҳамчунин, бархе аз мисраъ, байт ва ҷумлаҳои пандомези адибони даризабон низ чун зарбулмасал дар байни мардум густариш ёфтааст. Таҳқиқи масъалаи мазкур аз он ҷиҳат ҳам мубрам мебошад, ки зарбулмасал машҳуртарин жанри фолклори мардуми даризабонони Афғонистон буда, дар ҳар ҳолат мавриди истифодаи мардум қарор мегирад. Жанри зарбулмасал дарбаргирандаи тамоми абъоди зиндагии мардум буда, дар маҷмуъ, шомили ҳаёти моддӣ ва маънавии мардум мебошад. Жанри мазкур тамоми ақшори ҷомеа – аз қӯдак то пирамард, аз зан то мард, аз шоҳ то гадо, аз тавонманд то нотавон, аз сарватманд то фақирро таҳти пӯшиш қарор дода, абзори зиндагӣ, ки инсонҳо бо он сарукор доранд (ҳайвонот, набобот ва ғайра) фарогир аст.

Файр аз ин, мубрамии баррасии зарбулмасалҳо боз дар он зоҳир мегардад, ки он дар байни мардуми даризабони Афғонистон дорои мавзуъҳо, сохтору бадеияти виже мебошад. Баъдан, намунаҳои зиёди зарбулмасалҳои мардуми Афғонистон бо матнҳои ҳамнавъи кишварҳои ҳамзабон (Тоҷикистон ва Эрон) шабоҳатҳои зиёд доранд, ки дар диссертатсия ба ин масъала низ таваҷҷӯҳ шудааст.

Ба ин васила, ҳамаи масъалаҳои таҳқиқ ва таҳлили диссертатсия марбут ба поэтикаи зарбулмасалҳо буда, ин жанро аз ҳар нигоҳ – гирдоварӣ, нашр, таҳлил, шакл, мазмун, воситаҳои тасвири бадеӣ ва амсоли ин мавриди баррасии илмӣ қарор додааст. Чунки то имрӯз дар илми фолклоршиносӣ ҷойгоҳи таҳқиқи муфассали баррасии зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон холӣ буд.

Мақсади таҳқиқи диссертатсия таҳқиқи поэтикаи зарбулмасалҳои шифоҳии даризабонони Афғонистон аст, ки дар тули беш аз сад соли охир, пас аз ба вучуд омадани илми фолклоршиносӣ гирдоварӣ, нашр ва баррасӣ шудааст. Ҳамзамон, дар хусуси корҳое, ки дар бораи гирдоварӣ, нашр, таҳқиқи зарбулмасалҳо ва мавқеи ин жанри фолклорӣ дар байни мардуми даризабони Афғонистон сурат гирифтааст, сухан меравад.

Барои амалӣ намудани ин кор вазифаҳои зерин мавриди ҳаллу фасл қарор гирифтаанд:

- муайян намудани истилоҳи «зарбулмасал» ва муродифҳои он дар сарчашмаҳо ва дар байни мардум;
- таҳқиқи таъриҳчай гирдоварӣ ва нашри зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон;
- баррасии илмии зарбулмасалҳои даризабони Афғонистон аз ҷониби муҳаққиқон;
- таҳқиқи зарбулмасалҳои гуфторӣ ва навишторӣ;
- муайян намудани мавзуъҳои зарбулмасалҳои даризабонон;
- баррасии сохтори зарбулмасалҳо ва воситаҳои тасвири бадеии онҳо;

- таҳқиқи баъзе маҳсусияти забонии зарбулмасалҳо;
- муқоисай зарбулмасалҳои ҳамзабононон, яъне шабоҳат ва тафовутҳо ва амсоли инҳо.

Диссертатсия асосан бар бунёди **методҳои** илми фолклоршиносӣ, адабиётшиносӣ ва то ҳадде забоншиносӣ, этнолингвистӣ таълиф гардида, аз методҳои мушоҳида, муқоисавӣ-таъриҳӣ, оморӣ, ташрехӣ, таҳлили бадеӣ, сохторшиносӣ, типологӣ ва ғайра истифода шудааст.

Дар раванди таҳқиқ ба дастовардҳои илмию назарии осори фолклоршиносӣ, этнографӣ ва адабиётшиносии муҳаққиқони дохилӣ ва хориҷӣ ба мисли А.Тейлор, Г.Л.Пермяков, В.Пропп, В.П.Аникин, Р.Амонов, В.Асрорӣ, Б.Тилавов, Н.Шакармамадов, М.Фозилов, А.Деххудо, М.Муин, С.Шамисо, А.Қавим, Ҳ.Зулфиқорӣ, Маҳмуд Ҷаъфарӣ, М.Банвол, А.Шуур, П.Форёбӣ, Ҷ.Ховарӣ, Шомуҳаммад Муслех, Нилуфар Ҳошимӣ, Ҷаъфар Маҳмудӣ, Д.Обидов, Ф. Муродов, Р.Раҳмонӣ, Қосимӣ С. ва дигарон такя шудааст.

Диссертатсия ҳамчун нахустин асари илмӣ дар шинохти масъалаҳои поэтикӣ, назарӣ, бадеӣ ва сохтори зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон, ҳамчунин барои таҳқиқи жанрҳои дигари фолклорӣ низ муфид хоҳад буд. Дастовардҳои диссертатсия барои ҳалли баъзе масоили назарии забоншиносӣ, адабиётшиносӣ ва ҷомеашиносӣ низ ба кор хоҳад рафт.

Аз ҷиҳати амалӣ маводи диссертатсия метавонад ҳангоми баррасии муштаракоти забон, адабиёт ва фолклори форсизабонон мавриди истифода қарор бигирад. Маводи диссертатсия метавонад, барои таълифи рисолаҳои илмии фолклоршиносӣ, адабиётшиносӣ, забоншиносии даризабонони Афғонистон ва ҳамчунин барои тадриси таълими фолклор дар донишгоҳҳо ба кор равад. Ҳамвора, аз маводи рисола ҳангоми таҳлили матнҳои бадеӣ, лаҳҷашиносӣ, ҳусни баён, шарҳи вожаҳои омиёна, дарки баъзе оинҳои мардумӣ, тарҷумаи бадеӣ, матншиносӣ, риштаҳои улуми филологӣ, воситаҳои ахбор дар раванди таълим ва тарбия метавон истифод намуд.

Асоси предмети таҳқиқи диссертатсия матнҳои зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистонро дар бар мегирад, ки аз байни мардуми Афғонистон гирдоварӣ ва нашр шуда, аз тариқи маҷалла ва маҷмуаҳо дар дохили Афғонистон ва берун аз он ба нашр расидааст. Зимнан бояд ёдовар шуд, ки дар тули солҳо муаллифи ин сатрҳо низ бо гирдоварии зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон машғул буда, намунаҳои онро тавассути воситаҳои техникий сабту забт намудааст, ки онҳо низ ба ҳайси предмети таҳқиқ мавриди истифода қарор гирифтаанд. Ҳамчунин, дар диссертатсия ба ҳайси предмети таҳқиқ дастабандӣ, баррасӣ ва тавсифи маҷmuаҳои «Зарбулмасалҳои форсӣ дар Афғонистон» (1338), «Зарбулмасалҳои омиёнаи дарии Афғонистон» (1354), «Амсолу ҳакам ба забони форсӣ» (1354), «Сухани бузургон ҷашми ақл аст (Зарбулмасалҳо)» (1364), «Зарбулмасалҳо» (1362), «Зарбулмасал ва киноёт: маҷmuаи беш аз ҳафт ҳазор зарбулмасал» (1379), «Амсол ва ҳиками мардуми ҳазора: ҳамроҳ бо шарҳ, зикри мавориди корбурд, назоир ва воҳиде аз ашъори порсӣ» (1380), «Зарбулмасалҳо ва kinoёт дар Маснавии Мавлавии Ҷалолиддин Муҳаммад Балхӣ» (1382), «Зарбулмасалҳо дар лобалои девони Носири Ҳусрав» (1383), «Зарбулмасалҳо» (1389), «Зарбулмасалҳои Афғонистон» (1392) ва маҷmuаҳои зарбулмасалҳои дарizabononi dар Тоҷикистон нашршуда ба мисли «Намунаи зарбулмасал ва мақolҳoi тоҷikon ва ӯzbekoni viloyati Қataғani Afғoniston» (1963), «Folкори dарizabononi Afғoniston» (1974), «Зарбулмасал ва мақolҳoi dарizabononi Afғoniston» (2011), «Зарбулмасалҳои дарии Afғoniston» (1998), «Зарбулмасалу мақolҳoi тоҷikonи Afғoniston» (2014), матнҳои мунташир дар матбуоти нимаи дуюми қарни XX ва аввали қарни XXI, зарбулмасалҳои бойгонии муаллиф мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Муҳтавои таҳқиқ ва мундариҷаи асосии диссертатсияи Ализода Навruz Алий дар 1 монография ва 12 мақолаи чопнамудаи муаллиф, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои тақrizшавандai Комиссияи олии

аттестацисонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 6 мақола дар маҷмуаҳои дигари илмӣ инъикос ёфтааст, ки рӯйхати онҳо дар зер оварда мешавад:

а) Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванд:

1. Ализода, Н. А. Расми хостгорӣ ва аруси сокинони вилояти Қундуз / Н. А. Ализода // Суханшиносӣ (Маҷаллаи илмии Институти забон ва адабиёти ба номи А.Рӯдакии АМИТ). – Душанбе, 2016. – №3. – С. 132-139.
2. Ализода, Н. А., Муллоев, А. Аҳаммияти фолклор дар зиндагии иҷтимоӣ / Н. А. Ализода, А. Муллоев // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2017. – №4. – С. 141-146.
3. Ализода, Н. А. Корбурди зарбулмасал дар шимолу шарқи Афғонистон / Н. А. Ализода // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2018. – №5. – С. 169-173.
4. Ализода, Н. А. Маъно ва муродифоти зарбулмасал дар фолклори даризабонони Афғонистон / Н. А. Ализода // Суханшиносӣ (Маҷаллаи илмии Институти забон ва адабиёти ба номи А.Рӯдакии АМИТ). – Душанбе, 2019. – №3. – С. 163-173.
5. Ализода, Н. А. Зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон аз нигоҳи мавзуъ / Н. А. Ализода // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2021. – №5. – С. 180-186.
6. Ализода, Н. А. Муқоисаи зарбулмасалҳои ҳамзабонон [Матн] / Н. А. Ализода // Суханшиносӣ (Маҷаллаи илмии Институти забон ва адабиёти ба номи А.Рӯдакии АМИТ). – Душанбе, 2022. – №1. – С. 156-163.

а) Мақолаҳо дар маҷмуаҳои дигари илмӣ:

1. Ализода, Н. А. Гирдоварӣ ва нашри зарбулмасал / Н. А. Ализода // Сарамиёшт (Маҷаллаи Ҳилоли Аҳмари ҶИА). – Кобул, 2020 (1399 ҳ.ҳ.). – №74. – С. 20-26 (Ба хатти форсӣ).

2. Ализода, Н. А. Корбурди жанри зарбулмасал / Н. А. Ализода // Хуросон (Мачаллаи АУ Афғонистон). – Душанбе, 2022 (1400 х.х.). – №147-148. – С. 170-180 (Ба хатти форсӣ).

3. Ализода Н. А. Аҳамияти фулкулур дар зиндагии иҷтимоӣ // Сарамиёшт (Мачаллаи Ҳилоли Аҳмари ҶИА). – Кобул, 2019. – № 7. – С. 21-26 (Ба хатти форсӣ).

4. Ализода Н. А. Мавзуи баҳор ва Наврӯз дар зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон / Н. А. Ализода // Пешвои миллат – Пешвои Наврӯз: маҷмуаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳурияйӣ зери унвони «Пешвои миллат – Пешвои Наврӯз» баҳшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ. – Душанбе: ДДОТ ба номи С.Айнӣ, 2023. – С.282-284.

5. Ализода Н. А. Аҳаммияти тарбияйӣ ва равонии зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон дар рушди маънавиёти хонандагон ва донишҷӯён / Н. А. Ализода // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Усулҳои таълими инноватсионӣ ҳамчун воситаи рушди зеҳни хонандагону донишҷӯён». – Душанбе: ДДОТ ба номи С.Айнӣ, 2023. – С. 250-255.

6. Ализода Н. А. Зарбулмасал ҳамчун пайванди фарҳанги ҳалқ дар Афғонистон / Н. А. Ализода // Маҷmuаи мақолaҳoи konfereنسияи bайналмилaiз zeri unvoni «Robitaҳoи adabiy az taъrihi pайvандҳoi ҳalқhоi тоҷik va uzbek». – Dushanbe: DDOT ба nomi S.Ayni, 2023. – C. 230-235.

в) Монография:

1. Ализода Н. А. Адабиёти шифоҳии сокинони вилояти Кундуз. – Кобул, 1392 (2013). – 111 с. (Ба хатти форсӣ).

Кафедраи назария ва таърихи адабиёти факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ диссертсияи номзадии Ализода Наврӯз Алиро дар мавзуи «Поэтикаи зарбулмасалҳои дарizабonони Афғонистон» кори анҷомёфтаи илмӣ ва муҳимму зарурӣ меҳисобад, ки дар сатҳи баланди

илмию таҳқиқӣ таълиф шуда, ба талаботи кори диссертатсионӣ ҷавобӣ аст. Дар ин замина, диссертатсияи мазкур ба ҳимоя аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология тавсия мешавад.

Хулоса дар ҷаласаи кафедраи назария ва таърихи адабиёти факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ қабул гардид.

Иштирок дошт: 16 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» – 16 нафар, «зид» – нест, «бетараф» – нест, қарори №5, аз 08.12.2022


Раиси ҷаласа:

доктори илми филология, профессор,
мудири кафедраи назария ва
таърихи адабиёт



Солеҳов Ш.А.

Котиби илми, ассисент



Мерғанзода М.Б.

Тасдиқ мекунам:

Сардори раёсати қадрҳо ва корҳои маҳсуси

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи

Садриддин Айнӣ «15» декабри соли 2022  Мустафозода А.